

Бо амри

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 5 январи соли 2017, № АП-820
тасдиқ шудааст

Нақшаи чорабиниҳо

оид ба иҷрои вазифаҳое, ки дар Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 22 декабри соли 2016

"Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилию хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон" зикр гардидаанд

Т/р	Номгӯи чорабиниҳо	Мухлат	Иҷрокунандагон	Масъулин
1.	Ҷиҳати омӯзиш ва амалӣ намудани вазифаҳое, ки дар Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон зикр шудаанд, нақшаи чорабиниҳои идораӣ тасдиқ карда шаванд	То 15 январи соли 2017	Вазорату идораҳо, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ	Раёсати қор бо мақомоти идоракунии маҳал ва дигар воҳидҳои сохтории Дастгоҳи иҷроияи Президент
2.	Ҷаъолияти бонкҳо ва дигар ташкилоти қарздиҳӣ, қорхонаву муассисаҳои буҷетӣ ва ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои қонунии амонатгузорон, иҷрои уҳдадорихи бонкӣ ва ба ин васила нигоҳ доштани эътимоди аҳоли таҳти назорати қатъӣ қарор дода шаванд	ДОИМӢ бо пешниҳоди ҳисоботи ҳармоҳа ба ДиПҚТ	Бонки миллӣ, вазоратҳои молия, рушди иқтисод ва савдо, Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо қоррупсия, Палатаи ҳисоб	Раёсатҳои молия, банақшагирии стратегӣ ва ислоҳот, муқофиа ва тартиботи ҳуқуқии Дастгоҳи иҷроияи Президент
3.	Тавассути афзоиш додани ҳаҷми истеҳсоли неруи барқ, пайдо кардани сарчашмаҳои алтернативии истеҳсоли он, баланд бардоштани самаранокии идоракунии дар соҳа ва амалӣ намудани лоиҳаҳои афзалиятноки сармоягузори дар соҳаи наздик истеъмолкунандагон пурра бо неруи барқ таъмин карда шаванд	ДОИМӢ бо пешниҳоди ҳисоботи ҳармоҳа ба ДиПҚТ	Вазорати энергетика ва захираҳои об, ШСХК "Барқи тоҷик", мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ	Раёсатҳои рушди инфрасохтор, қор бо мақомоти идоракунии маҳали Дастгоҳи иҷроияи Президент
4.	Паст намудани талафоти неруи барқ ва баҳисобгирии дурусти истифодаи он таҳти назорати дақиқ ва қатъӣ қарор дода шаванд	ДОИМӢ бо пешниҳоди ҳисоботи ҳармоҳа ба ДиПҚТ	Вазорати энергетика ва захираҳои об, ШСХК "Барқи тоҷик", мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ	Раёсатҳои рушди инфрасохтор, қор бо мақомоти идоракунии маҳали Дастгоҳи иҷроияи Президент
5.	Ҳангоми бунёди биноҳо ва қорхонаҳои истеҳсоли, ба қор андохтани иқтидорҳои нав, воридоти технологияҳо ва асбобу таҷҳизоти маиши каммасраф ба роҳ монда шуда, ба истифодабарандагон неруи барқ сарфакори ташвиқ карда шаванд	ДОИМӢ бо пешниҳоди ҳисоботи ҳармоҳа ба ДиПҚТ	Вазоратҳои энергетика ва захираҳои об, саноат ва технологияҳои нав, Қумитаи меъморӣ ва сохтмон, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ	Раёсатҳои рушди инфрасохтор, банақшагирии стратегӣ ва ислоҳот, қор бо мақомоти идоракунии маҳали Дастгоҳи иҷроияи Президент
6.	Тавассути фароҳам овардани фазои мусоиди сармоягузори, қалби сармояи мустақим ва воридоти технологияҳои инноватсионӣ ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ ва шумораи қойҳои қорӣ нав афзоиш дода шуда, ба ин васила раванди саноатикунони таъмин карда шаванд	ДОИМӢ бо пешниҳоди ҳисоботи ҳармоҳа ба ДиПҚТ	Қумитаи давлатии сармоягузори ва идораи амволи давлатӣ, вазоратҳои саноат ва технологияҳои нав, меҳнат, муҳоҷират ва шугли аҳоли	Раёсатҳои банақшагирии стратегӣ ва ислоҳот, рушди инфрасохтор, рушди иқтимоии Дастгоҳи иҷроияи Президент

7.	Корхонаҳои нав дар соҳаи саноати ангишт таъсис ва ба истифода дода шаванд	ДОИМӢ хисоботи ниҳой декабри соли 2017	Вазорати саноат ва технологияҳои нав, Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ	Раёсатҳои рушди инфрасохтор, банақшагирии стратегӣ ва ислоҳоти Дастгоҳи иҷроияи Президент
8.	Тавассути тақвияти соҳаи коркарди ашёи хом, афзоиши истеҳсолоти ватанӣ, таҷдиди воситаҳои асосӣ, воридоти технологияҳои инноватсионӣ ва рақобатпазирии маҳсулот рушди минбаъдаи саноат таъмин карда шавад	ДОИМӢ бо пешниҳоди хисоботи хармоҳа ба ДиПҚТ	Вазорати саноат ва технологияҳои нав, Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ	Раёсатҳои рушди инфрасохтор, банақшагирии стратегӣ ва ислоҳоти Дастгоҳи иҷроияи Президент
9.	Роҳҳои мошингарди Душанбе-Қўрғонтеппа ва қисматҳои алоҳидаи шоҳроҳи Қўлоб-Дарвоз, Қўлоб-Шамсиддин Шоҳин ва Шкев-маркази ноҳияи Дарвоз таҷдид ва барқарорсозӣ карда шаванд	Соли 2017	Вазорати нақлиёт, Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ	Раёсатҳои рушди инфрасохтор, банақшагирии стратегӣ ва ислоҳоти Дастгоҳи иҷроияи Президент
10.	Бо мақсади ба мамлакати транзитӣ табдил додани Тоҷикистон, дар давраи миёнамуҳлат бо ҷалби сармоя зиёда аз 2000 километр роҳҳои мошингард таҷдид ва азнавсозӣ карда шаванд	ДОИМӢ бо пешниҳоди хисобот ҳар се моҳ	Вазорати нақлиёт, Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ	Раёсатҳои рушди инфрасохтор, банақшагирии стратегӣ ва ислоҳоти Дастгоҳи иҷроияи Президент
11.	Таъмиру таҷдиди роҳҳои дохилро амалӣ карда, ҳангоми сохтмони иншооту биноҳои нав талаботи санъати баланди меъморӣ риоя карда шавад	ДОИМӢ бо пешниҳоди хисоботи хармоҳа ба ДиПҚТ	Вазорати нақлиёт, Кумитаи меъморӣ ва сохтмон, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ	Раёсатҳои рушди инфрасохтор, банақшагирии стратегӣ ва ислоҳот, кор бо мақомоти идоракунии маҳали Дастгоҳи иҷроияи Президент
12.	Кушодани хатсайрҳои нави ҳавоӣ, таъмиру таҷдиди фурудгоҳҳои байналмилалӣ ва роҳи оҳан ба роҳ монда шуда, лоиҳаҳои афзалиятнок оид ба ҷалби сармоя таҳия ва пешниҳод карда шавад	ДОИМӢ бо пешниҳоди хисоботи хармоҳа ба ДиПҚТ	Вазорати нақлиёт, Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ, фурудгоҳҳои байналмилалӣ, ҚСК "Тоҷик Эйр", КВД "Роҳи оҳани Тоҷикистон"	Раёсатҳои рушди инфрасохтор, банақшагирии стратегӣ ва ислоҳот, кор бо мақомоти идоракунии маҳали Дастгоҳи иҷроияи Президент
13.	Бо дарназардошти захираву иқтидорҳои кишвар ба афзоиши устувори ҳамаи намудҳои маҳсулоти соҳаи кишоварзӣ аҳаммияти хосса зохир карда шавад	ДОИМӢ бо пешниҳоди хисоботи хармоҳа ба ДиПҚТ	Вазорати кишоварзӣ, Академияи илмҳои кишоварзӣ, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ	Раёсатҳои кишоварзӣ ва ҳифзи муҳити зист, кор бо мақомоти идоракунии маҳали Дастгоҳи иҷроияи Президент

14.	Васеъ намудани масоҳати заминҳои кишти пахта, баланд бардоштани ҳосилнокӣ ва ҳавасманд гардонидани пахтакорон ба роҳ монда шуда, ба ин васила корхонаҳои саноати сабук бо ашёи хом таъмин карда шаванд	ДОИМӢ бо пешниҳоди ҳисоботи хармоҳа ба ДиПҚТ	Вазоратҳои кишоварзӣ, саноат ва технологияҳои нав, Кумитаи давлатии идораи замин ва геодезӣ, Агентии беҳдошти замин ва обёрӣ, Академияи илмҳои кишоварзӣ, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ	Раёсатҳои кишоварзӣ ва ҳифзи муҳити зист, рушди инфрасохтор, кор бо мақомоти идоракунии маҳали Дастгоҳи иҷроияи Президент
15.	Иҷрои "Барномаи давлатии азхудкунии заминҳои нави обёришаванда ва барқарорсозии заминҳои аз гардиши кишоварзӣ берунмонда барои солҳои 2012 - 2020" пурра таъмин гардида, бо ин роҳ майдони заминҳои таъиноти кишоварзӣ афзоиш дода шавад	ДОИМӢ бо пешниҳоди ҳисоботи хармоҳа ба ДиПҚТ	Вазорати кишоварзӣ, Кумитаи давлатии идораи замин ва геодезӣ, Кумитаи рушди маҳал, Агентии беҳдошти замин ва обёрӣ, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ	Раёсатҳои кишоварзӣ ва ҳифзи муҳити зист, кор бо мақомоти идоракунии маҳали Дастгоҳи иҷроияи Президент
16.	Бо мақсади истехсоли тухмиҳои сифати баланд, дар соҳаи тухмпарварӣ амалисозии корҳои таҳқиқотӣ тақвият дода шуда, дар амалия татбиқ карда шаванд	Ҳар нимсола	Вазорати кишоварзӣ, Академияи илмҳои кишоварзӣ, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ	Раёсатҳои кишоварзӣ ва ҳифзи муҳити зист, кор бо мақомоти идоракунии маҳали Дастгоҳи иҷроияи Президент
17.	Бо мақсади рушди соҳаи чорводорӣ ва таъмин намудани аҳоли бо маҳсулоти гӯшту ширӣ ба масъалаи зотпарварӣ ва беҳтар кардани зоти чорво эътибори ҷидди зоҳир карда шавад	ДОИМӢ бо пешниҳоди ҳисоботи хармоҳа ба ДиПҚТ	Вазорати кишоварзӣ, Кумитаи рушди маҳал, Академияи илмҳои кишоварзӣ, Иттифоқи "Тоҷишталубот", мақо- моти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ	Раёсатҳои кишоварзӣ ва ҳифзи муҳити зист, кор бо мақомоти идоракунии маҳали Дастгоҳи иҷроияи Президент
18.	Бо мақсади истифодаи самараноки имкониятҳо барои инкишофи инфрасохтори сайёҳӣ, беҳтар кардани сифати хизматрасонӣ, дастгирии сайёҳии дохиливу хориҷӣ, ҷалби сармоя дар ин самт ва омода кардани кадрҳои болаёқат дар назди Ҳукумати Тоҷикистон сохтори алоҳида оид ба соҳаи сайёҳӣ таъсис дода шавад	Моҳи март соли 2017	Дастгоҳи иҷроияи Президент, Кумитаи Ҷавонон, варзиш ва сайёҳӣ, Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ, вазоратҳои рушди иқтисод ва савдо. маориф ва илм, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ	Раёсатҳои илму маърифат, банақшагирии стратегӣ ва ислоҳот, кор бо мақомоти идоракунии маҳали Дастгоҳи иҷроияи Президент
19.	Дамохангсозии фаъолияти сохтору мақомоти дахлдор ва омода кардани кадрҳои болаёқат дар соҳаи сайёҳӣ таъмин карда шавад	ДОИМӢ бо пешниҳоди ҳисоботи хармоҳа ба ДиПҚТ	Кумитаи Ҷавонон, варзиш ва сайёҳӣ, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ	Раёсатҳои илму маърифат, банақшагирии стратегӣ ва ислоҳот, кор бо мақомоти идоракунии маҳали Дастгоҳи иҷроияи Президент

20.	Чихати аз андоз ва боҷи гумрукӣ озод намудани воридоти таҷҳизоту маводи сохтмони иншооти сайёҳӣ (аз ҷумла меҳмонхона, осоишгоҳ, истироҳатгоҳи табобатӣ ва ғайра) ва дар панҷ соли аввали фаъолият аз пардохти андоз аз ғоида озод кардани ширкатҳои сайёҳӣ лоиҳаи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ пешниҳод карда шавад	Моҳи январи соли 2017	Вазоратҳои молия, рушди иқтисод ва савдо, кумитаҳои андоз, ҷавонон, варзиш ва сайёҳӣ, Хадамоти гумрук	Раёсатҳои молия, банақшагирии стратегӣ ва ислоҳот, илму маърифати Дастгоҳи иҷроияи Президент
21.	Барои дастгирии давлати ва пешниҳоди имтиёзҳои андозу гумрук номгуи таҷҳизоту технологияҳои нави воридшаванда васеъ карда шавад	Моҳи феврالی соли 2017	Вазорати рушди иқтисод ва савдо, Кумитаи давлатии сармоягузори ва идораи амволи давлатӣ, вазоратҳои молия, саноат ва технологияҳои нав, Хадамоти гумрук	Раёсатҳои банақшагирии стратегӣ ва ислоҳот, молияи Дастгоҳи иҷроияи Президент
22.	Масъалаи баробар кардани сатҳи андозбандӣ бо шарикони асосии иқтисодиву тиҷоратӣ ва давлатҳои ҳамсоя бо дарназардошти манфиатҳои иқтисодиву молиявӣ мавриди омузиши ҳаматарафа қарор гирифта, пешниҳоди мушаххас манзур карда шавад	Семоҳаи якуми соли 2017	Вазоратҳои рушди иқтисод ва савдо, молия, корҳои хориҷӣ, Кумитаи давлатии сармоягузори ва идораи амволи давлатӣ, Кумитаи андоз	Раёсатҳои банақшагирии стратегӣ ва ислоҳот, молияи Дастгоҳи иҷроияи Президент
23.	Барои 50 ғоиз аз андоз ва пардохтҳои гумрукӣ озод кардани воридоти ҳамаи намудҳои автомашинаҳои нав (қаблан истифоданашуда) лоиҳаи санади меъёрии ҳуқуқии дахлдор пешниҳод карда шавад	Моҳи январи соли 2017	Вазоратҳои рушди иқтисод ва савдо, молия, Кумитаи давлатии сармоягузори ва идораи амволи давлатӣ, Кумитаи андоз, Хадамоти гумрук	Раёсатҳои молия, банақшагирии стратегӣ ва ислоҳот, ҳуқуқи Дастгоҳи иҷроияи Президент
24.	Афзоиши санҷишҳо ва мақомоти санҷишу назорат ҳаматарафа таҳлил гардида, лоиҳаи санади меъёрии ҳуқуқии дахлдор оид ба кам кардани санҷишҳо ва шаффофу содда гардонидани онҳо пешниҳод карда шавад	Моҳи феврالی соли 2017	Кумитаи давлатии сармоягузори ва идораи амволи давлатӣ, вазоратҳои рушди иқтисод ва савдо, молия, адлия	Раёсатҳои банақшагирии стратегӣ ва ислоҳот, молия, ҳуқуқи Дастгоҳи иҷроияи Президент
25.	Низоми нави рушди босуботи иқтисодӣ, ки ба ҷалби сармоягузори дохиливу хориҷӣ, тараққиёти босуръати саноат, кишоварзӣ ва такмили бахши молиявӣ асос ёфтааст, оғоз ва вусъат баҳшида шуда, рақобатпазирии он ба таъсири омилҳои беруна тақвият дода шавад	ДОИМӢ бо пешниҳоди ҳисоботи хармоҳа ба ДиПҶТ	Вазоратҳои рушди иқтисод ва савдо, молия, саноат ва технологияҳои нав, кишоварзӣ, Кумитаи давлатии сармоягузори ва идораи амволи давлатӣ	Раёсатҳои банақшагирии стратегӣ ва ислоҳот. молияи Дастгоҳи иҷроияи Президент
26.	Афзоиши ҳаҷми истехсоли маҳсулоти саноатӣ беш аз 35 ғоиз, ҳаҷми содироти молу маҳсулоти ватанӣ ва ҳиссаи сармояи хусусӣ дар маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ду баробар таъмин карда шавад	ДОИМӢ бо пешниҳоди ҳисоботи хармоҳа ба ДиПҶТ	Вазоратҳои саноат ва технологияҳои нав, рушди иқтисод ва савдо, Кумитаи давлатии сармоягузори ва идораи амволи давлатӣ	Раёсатҳои рушди инфрасохтор, банақшагирии стратегӣ ва ислоҳоти Дастгоҳи иҷроияи Президент

27.	Аз ҳисоби рушди соҳаҳои кишоварзӣ, коркарди маҳсулот, саноати сабук, хӯрокворӣ, масолеҳи сохтмон, кимиё, маъдан ва хизматрасониҳои нақлиёт, алоқа, сайёҳӣ ва маорифу тандурустӣ ҳамасола на кам аз 100 ҳазор ҷойҳои корӣ таъсис дода шаванд	ДОИМӢ бо пешниҳоди ҳисоботи хармоҳа ба ДиПҚТ	Вазоратҳои меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии кишоварзӣ, саноат ва технологияҳои нав, маориф ва илм, тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии нақлиёт, кумитаҳои Ҷавонон, варзиш ва сайёҳӣ, кор бо занон ва оила	Раёсатҳои рушди иҷтимоӣ, рушди инфрасохтор, илму маърифат, кор бо мақомоти идоракунии маҳали Дастгоҳи иҷроияи Президент
28.	То соли 2030 маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ба ҳар сари аҳолии то 3 баробар афзоиш дода, сатҳи камбизоатӣ беш аз ду баробар коҳиш дода шавад ва ҳиссаи аҳолии дорои даромади миёна аз 22 то 50 фоиз зиёд карда шавад	ДОИМӢ бо пешниҳоди ҳисоботи хармоҳа ба ДиПҚТ	Вазорати рушди иқтисод ва савдо якҷо бо дигар вазорату идораҳои дахлдор, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ	Раёсатҳои банақшагирии стратегӣ ва ислоҳот, илму маърифат, рушди иҷтимоии Дастгоҳи иҷроияи Президент
29.	Саҳми соҳаи саноат дар маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ба таври назаррас афзоиш ёфта, Тоҷикистон ба кишвари индустриаливу аграрӣ табдил дода шавад	ДОИМӢ бо пешниҳоди ҳисоботи хармоҳа ба ДиПҚТ	Вазоратҳои рушди иқтисод ва савдо, саноат ва технологияҳои нав, энергетика ва захираҳои об, кишоварзӣ, Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ	Раёсатҳои банақшагирии стратегӣ ва ислоҳот, рушди инфрасохтор, кишоварзӣ ва ҳифзи муҳити зисти Дастгоҳи иҷроияи Президент
30.	Навсозӣ ва ислоҳот ба хоҳири баланд бардоштани самаранокии фаъолияти соҳаҳои иқтисоди миллӣ, махсусан энергетика, саноат ва кишоварзӣ таъмин карда шавад	ДОИМӢ бо пешниҳоди ҳисоботи хармоҳа ба ДиПҚТ	Вазоратҳои энергетика ва захираҳои об, саноат ва технологияҳои нав, кишоварзӣ, рушди иқтисод ва савдо	Раёсатҳои рушди инфрасохтор, кишоварзӣ ва ҳифзи муҳити зист, банақшагирии стратегӣ ва ислоҳоти Дастгоҳи иҷроияи Президент
31.	Аҳолии калонсол ҳадди ақал соҳиби маълумоти миёнаи умумӣ ва на кам аз нисфи аҳолии қобили кор ба таҳсилоти миёна ва олии касбӣ фаро гирифта шавад	Соли 2017 бо пешниҳоди ҳисоботи хармоҳа ба ДиПҚТ	Вазоратҳои маориф ва илм, рушди иқтисод ва савдо, меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Кумитаи рушди маҳал, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ	Раёсатҳои илму маърифат, банақшагирии стратегӣ ва ислоҳот, кор бо мақомоти идоракунии маҳали Дастгоҳи иҷроияи Президент

32.	Бо мақсади баланд бардоштани ченаки сармояи инсонӣ ба пешрафти илму маориф, тандурустӣ, фарҳанг, ҳифзи иҷтимоӣ, таъмин кардани аҳоли бо оби тоза, дигар шароити коммуналиву манзилӣ ва муҳити зист таваҷҷуҳи хосса зоҳир карда шавад	ДОИМӢ бо пешниҳоди ҳисоботи ҳармоҳа ба ДиПҚТ	Вазоратҳои рушди иқтисод ва савдо, маориф ва илм, тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳоли, меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳоли, фарҳанг, Кумитаи ҳифзи муҳити зист, Агентии беҳдошти замин ва обёрӣ, ҚВД "Ҳочагии манзилию коммунали", Академияи илмҳо	Раёсатҳои илму маърифат, рушди иҷтимоӣ, кишоварзӣ ва ҳифзи муҳити зисти Дастгоҳи иҷроияи Президент
33. 34.	Дар ҳамкорӣ бо соҳибкорону сармоягузoron, шарикони рушд ва ҷомеаи шахрвандӣ ҷиҳати татбиқи стратегияву барномаҳои давлатӣ чораҳои зарурӣ андешида шавад	ДОИМӢ бо пешниҳоди ҳисоботи ҳармоҳа ба ДиПҚТ	Вазоратҳои рушди иқтисод ва савдо, корҳои хориҷӣ, Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ	Раёсатҳои банақшагирии стратегӣ ва ислоҳот, робитаҳои хориҷии Дастгоҳи иҷроияи Президент
	Тавассути дастгирии бахши хусусӣ, соҳибкории хурду миёна, баҳусус, соҳибкории истеҳсоли ба фарогирии калонсолон ва занону ҷавонон бо шуғли пурсамар мусоидат карда шуда, касбҳои мардумӣ, хунароҳои дастӣ ва кори хонагӣ ба таври ҷиддӣ ба роҳ монда шавад	ДОИМӢ бо пешниҳоди ҳисоботи ҳармоҳа ба ДиПҚТ	Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳоли, Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ, вазоратҳои маориф ва илм, саноат ва технологияҳои нав, кумитаҳои ҷавонон, варзиш ва сайёҳӣ, рушди маҳал, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ	Раёсатҳои банақшагирии стратегӣ ва ислоҳот, илму маърифат, рушди иҷтимоӣ, рушди инфрасохтор, кор бо мақомоти идоракунии маҳали Дастгоҳи иҷроияи Президент
35.	Барои баланд бардоштани сатҳи касбомӯзӣ ва мутобиқ гардонидани сатҳи касбияти калонсолону ҷавонон ба талаботи бозори меҳнат чораҷӯӣ карда шавад	ДОИМӢ бо пешниҳоди ҳисоботи ҳармоҳа ба ДиПҚТ	Вазоратҳои меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳоли, маориф ва илм, кумитаҳои кор бо ҷавонон, варзиш ва сайёҳӣ, кор бо занон ва оила	Раёсатҳои рушди иҷтимоӣ, кор бо мақомоти идоракунии маҳал, илму маърифати Дастгоҳи иҷроияи Президент

36.	<p>Ҷиҳати таъсиси Ҷойҳои кори нав, зиёд намудани курсҳои омӯзиши барои калонсолон, Ҷалби бештари аҳолии бекасб, бахусус, бонувону Ҷавонон, рушди ҳунарҳои мардумӣ, касбомӯзӣ, аз ҷумла хизматрасонии касбии меҳмонхонавӣ, хонагӣ, тақвияти фаъолияти марказҳои таълимии калонсолон, дақиқ кардани омили шуғл ва Ҷойҳои кори чораҷӯӣ карда шавад</p>	<p>ДОИМӢ бо пешниҳоди ҳисоботи ҳар семоҳа ба ДиПҶТ</p>	<p>Вазоратҳои меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии, маориф ва илм, саноат ва технологияҳои нав, Агентии омор, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ</p>	<p>Раёсатҳои рушди иҷтимоӣ, илму маърифат, банақшагирии стратегӣ ва ислоҳот, кор бо мақомоти идоракунии маҳали Дастгоҳи иҷроияи Президент</p>
37.	<p>Барои баланд бардоштани сифати таълим бахусус, дар зинаи таҳсилоти касбӣ, тарбия кардани мутахассисони ҷавобгӯ ба талаботи замони муосир чораандешӣ карда шуда, диққати хонандагону донишҷӯён ба азхудкунии донишҳои муосир, махсусан фанҳои дақиқ, забонҳои хориҷӣ ва технологияҳои иттилоотиву коммуникатсионӣ равона карда шавад</p>	<p>ДОИМӢ бо пешниҳоди ҳисоботи ҳармоҳа ба ДиПҶТ</p>	<p>Вазоратҳои маориф ва илм, саноат ва технологияҳои нав, кишоварзӣ, энергетика ва захираҳои об, тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ</p>	<p>Раёсатҳои илму маърифат, рушди иҷтимоӣ, кишоварзӣ ва ҳифзи муҳити зист, рушди инфрасохтори Дастгоҳи иҷроияи Президент</p>
38.	<p>Дар заминаи муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, ибтидоӣ, миёна ва олии касбӣ марказу маҳфилҳои техникаҳои ҷавон ташкил карда шуда, фаъолияти марказҳои дарёфт ва тарбияи истеъдодҳо дар шаҳру ноҳияҳо инкишоф дода шавад</p>	<p>ДОИМӢ бо пешниҳоди ҳисоботи ҳармоҳа ба ДиПҶТ</p>	<p>Вазоратҳои маориф ва илм, меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии, кумитаҳои ҷавонон, варзиш ва сайёҳӣ, телевизион ва радио, кор бо занон ва оила, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ</p>	<p>Раёсатҳои илму маърифат, кор бо мақомоти идоракунии маҳали Дастгоҳи иҷроияи Президент</p>
39.	<p>Ҷиҳати таъмин намудани муассисаҳои таълимӣ бо муаллимони баландихтисос чораҷӯӣ карда шуда, доир ба ҳалли масъалаи норасоии омӯзгорон, махсусан дар деҳот ва аз фанҳои дақиқу забонҳои хориҷӣ, тадбирҳои зарурӣ андешида шавад</p>	<p>Пешниҳоди ҳисоботи ҳармоҳа ба ДиПҶТ ва иҷро то соли 2019</p>	<p>Вазоратҳои рушди иқтисод ва савдо, маориф ва илм, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ</p>	<p>Раёсатҳои илму маърифат, банақшагирии стратегӣ ва ислоҳот, кор бо мақомоти идоракунии маҳали Дастгоҳи иҷроияи Президент</p>
40.	<p>Шумораи мутахассисони сатҳи баланди касбҳои техникаӣ ва технологӣ афзоиш дода шавад</p>	<p>ДОИМӢ бо пешниҳоди ҳисоботи ҳармоҳа ба ДиПҶТ</p>	<p>Вазоратҳои рушди иқтисод ва савдо, маориф ва илм, саноат ва технологияҳои нав, энергетика ва захираҳои об, нақлиёт, кишоварзӣ</p>	<p>Раёсатҳои банақшагирии стратегӣ ва ислоҳот, илму маърифат, рушди инфрасохтори Дастгоҳи иҷроияи Президент</p>
41.	<p>Бо мақсади боло бурдани тафаккури техникаи наврасон озмунҳо, мусобақаҳои илмиву эҷодӣ, инчунин барномаҳои телевизионӣ барои дарёфти истеъдодҳои ҷавон дар риштаи фанҳои дақиқ ва технологияҳои муосир роҳандозӣ карда шавад</p>	<p>ДОИМӢ бо пешниҳоди ҳисоботи ҳармоҳа ба ДиПҶТ</p>	<p>Вазоратҳои маориф ва илм, меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии, кумитаҳои ҷавонон, варзиш ва сайёҳӣ, телевизион ва радио, кор бо занон ва оила, Академияи илмҳо, академияҳои соҳавӣ, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ</p>	<p>Раёсатҳои илму маърифат, рушди иҷтимоӣ, кор бо мақомоти идоракунии маҳали Дастгоҳи иҷроияи Президент</p>

42.	<p>Чалби шахсони лаёқатманд, ихтироёкор ва навчӯ ба ҷодаи илмҳои дақиқ тақвият дода шуда, мавзӯҳои фармоишӣ ба талаботи давлат мувофиқ гардонида шавад</p>	<p>ДОИМӢ бо пешниҳоди ҳисоботи ҳармоҳа ба ДиПҚТ</p>	<p>Вазоратҳои маориф ва илм, рушди иқтисод ва савдо, тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳоли, кишоварзӣ, саноат ва технологияҳои нав, Академияи илмҳо</p>	<p>Раёсатҳои илму маърифат, рушди иҷтимоӣ, банақшагирии стратегӣ ва ислоҳот, рушди инфрасохтор, кишоварзӣ ва ҳифзи муҳити зист, қор бо мақомоти идоракунии маҳали Дастгоҳи иҷроияи Президент</p>
43.	<p>Дар сохтори Академияи илмҳо Маркази таҳқиқоти технологияи инноватсионӣ таъсис дода шуда, донишмандони техникаву технология, Ҷавонони болаёқат ва ихтироёкор ба қорҳои илмиву пажӯҳишӣ Чалб қарда шавад</p>	<p>Моҳи майи соли 2017</p>	<p>Академияи илмҳо, академияҳои соҳавӣ, вазоратҳои рушди иқтисод ва савдо, молия, адлия, саноат ва технологияҳои нав, энергетика ва захираҳои об, кишоварзӣ, тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳоли</p>	<p>Раёсатҳои илму маърифат, ҳуқуқ, банақшагирии стратегӣ ва ислоҳот, рушди инфрасохтор, кишоварзӣ ва ҳифзи муҳити зист, рушди иҷтимоии Дастгоҳи иҷроияи Президент</p>
44.	<p>Ҷиҳати рушди илмҳои бунёдӣ ва пешбурди қорҳои илмиву таҳқиқотӣ дар ин самт тадбирҳои ҷиддӣ амалӣ қарда шавад</p>	<p>ДОИМӢ бо пешниҳоди ҳисоботи ҳармоҳа ба ДиПҚТ</p>	<p>Академияи илмҳо, академияҳои соҳавӣ, вазоратҳои рушди иқтисод ва савдо, маориф ва илм, молия</p>	<p>Раёсатҳои илму маърифат, банақшагирии стратегӣ ва ислоҳот, рушди инфрасохтор, рушди иҷтимоӣ, молияи Дастгоҳи иҷроияи Президент</p>
45.	<p>Бо мақсади иҷро мавзӯҳои фармоишӣ ва истифодаи самараноки онҳо маблағгузори соҳаи илм таҷдиди назар қарда шавад</p>	<p>Бо пешниҳоди ҳисоботи ҳармоҳа ба ДиПҚТ ва иҷро то моҳи сентябри соли 2017</p>	<p>Вазоратҳои рушди иқтисод ва савдо, молия, маориф ва илм, Академияи илмҳо, академияҳои соҳавӣ</p>	<p>Баҳши Ёрдмачии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа, раёсатҳои банақшагирии стратегӣ ва ислоҳот, илму маърифати Дастгоҳи иҷроияи Президент</p>
46.	<p>Ҷиҳати ҳифз ва тарғиби истиклолият, инкишофи тафаккури миллӣ, баланд бардоштани сатҳи маърифату ҷаҳонбинии аҳли ҷомеа, ҳифзи мероси гаронбаҳои миллати тоҷик ва муаррифии шоистаи фарҳанги миллӣ ба ҷаҳониён қорачуӣ қарда шавад</p>	<p>ДОИМӢ бо пешниҳоди ҳисоботи ҳармоҳа ба ДиПҚТ</p>	<p>Вазоратҳои фарҳанг, маориф ва илм, Академияи илмҳо, Маркази тадқиқоти стратегӣ, Маркази исломшиносӣ, кумитаҳои телевизион ва радио, Ҷавонон, варзиш ва сайёҳӣ, қор бо қанон ва оила, оид ба қорҳои дин, танзими ағна ва ҷашну маросимҳои миллӣ, воситаҳои ахбори омма, иттифоқҳои эҷодӣ</p>	<p>Раёсати илму маърифат, шуъбаи дин, танзими ағна ва ҷашну маросимҳои Дастгоҳи иҷроияи Президент</p>

47.	Нақши ҷавонон дар пешниҳоди ташаббусҳои созанда, ҳифзи дастовардҳои истиқлолият, рамзҳои давлатӣ, муқаддасоти миллӣ, ширкати онҳо дар рушди ҳаёти сиёсӣ, иқтисодиву иҷтимоии кишвар ва таъмини амнияти давлат тақвият дода шавад	ДОИМӢ бо пешниҳоди ҳисоботи хармоҳа ба ДиПҚТ	Кумитаҳои ҷавонон, варзиш ва сайёҳӣ, кор бо занон ва оила, рушди маҳал, телевизион ва радио, вазоратҳои маориф ва илм, фарҳанг	Раёсатҳои илму маърифат, рушди иҷтимоии Дастгоҳи иҷроияи Президент
48.	Оид ба "Соли ҷавонон" эълон гардидани соли 2017 нақшаи чорабиниҳо омода ва пешниҳод карда шавад	Моҳи январи соли 2017	Кумитаи ҷавонон, варзиш ва сайёҳӣ, вазоратҳои рушди иқтисод ва савдо, адлия, молия	Раёсатҳои илму маърифат, банақшагирии стратегӣ ва ислоҳот, молия, ҳуқуқи Дастгоҳи иҷроияи Президент
49.	Дар муассисаҳои низоми бонкӣ, хадомоти алоқа, шугъл ва дигар бахшҳои хизматрасонӣ бештар занону духтарон ба кор ҷалб карда шаванд	ДОИМӢ бо пешниҳоди ҳисоботи хармоҳа ба ДиПҚТ	Кумитаи кор бо занон ва оила, вазоратҳои меҳнат, муҳоҷират ва шугли аҳоли, маориф ва илм, Агентии хизмати давлатӣ, БДА "Амонатбонк", бонкҳо ва ташкилотҳои қарзӣ, кумитаҳои ҷавонон, варзиш ва сайёҳӣ, Хадомати алоқа, мақомоти иҷ-роияи	Бахши Ёрдамчии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои кадрҳо, раёсатҳои рушди иҷтимоӣ, илму маърифат, кор бо мақомоти идоракунии маҳали Дастгоҳи иҷроияи Президент
50.	Бо мақсади дастгирии занону духтарон дар зинаҳои гуногун квота ва имтиёзҳо дар хизмати давлатӣ муқаррар карда шавад	ДОИМӢ бо пешниҳоди ҳисоботи нимсола ва солона ба ДиПҚТ	Кумитаи кор бо занон ва оила, Агентии хизмати давлатӣ, вазорату идораҳо, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ	Бахши Ёрдамчии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои кадрҳо
51.	Барои беҳтар намудани сифати нерӯи кадрӣ соҳа, таъсиси низоми самараноки таҳсилоти тиббӣ, беҳтар кардани вазъи бунгоҳу марказҳои саломатӣ ва бемористонҳо, азхудкунии технологияҳои муосири тиббӣ, баланд бардоштани одоби муоширати кормандони соҳа тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда шавад	ДОИМӢ бо пешниҳоди ҳисоботи хармоҳа ба ДиПҚТ	Вазоратҳои тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ, рушди иқтисод ва савдо, саиоат ва технологияҳои нав, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ	Раёсатҳои рушди иҷтимоӣ, банақшагирии стратегӣ ва ислоҳот, кор бо мақомоти идоракунии маҳали Дастгоҳи иҷроияи Президент
52.	Фурӯши дорувории қалбақӣ қатъиян пешгирӣ карда шуда, озмоишгоҳи ташҳиси маводи доруворӣ ва молҳои тиббӣ бо таҷҳизоти муосир таъмин карда шавад ва доир ба бунёди корхонаҳои истехсоли дору ва рушди саноати дорусозӣ бо ҷалби сармояи мустақим пешниҳод манзур карда шавад	Семоҳаи якуми соли 2017	Вазоратҳои тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳоли, саноат ва технологияҳои нав, Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ	Раёсатҳои рушди иҷтимоӣ, рушди инфрасохтори Дастгоҳи иҷроияи Президент

53.	Масъалаи аз андоз аз арзиши иловашуда озод намудани истеҳсоли доруворӣ дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди омӯзиши ҳаматарафа қарор гирифта, таклиф пешниҳод карда шавад.	Соли 2017	Вазоратҳои рушди иқтисод ва савдо, молия, тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳоли, саноат ва технологияҳои нав, Кумитаи андоз	Раёсатҳои банақшагирии стратегӣ ва ислоҳот, молия, рушди иҷтимоии Дастгоҳи иҷроияи Президент
54.	Самаранокии пешниҳоди кумаки унвонӣ ва дастгирии иҷтимоии табақаҳои осебпазирӣ ҷомеа таъмин карда шавад	ДОИМӢ бо пешниҳоди ҳисоботи хармоҳа ба ДиПҚТ	Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳоли, Агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа	Раёсати рушди иҷтимоии Дастгоҳи иҷроияи Президент
55.	Барои беҳтар намудани шароити моддиву иҷтимоии оилаҳои камбизоат, ятимону маъҷубон ва шахсони яққаву танҳо тадбирҳо амалӣ карда шавад	ДОИМӢ бо пешниҳоди ҳисоботи хармоҳа ба ДиПҚТ	Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳоли, Агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа	Раёсати рушди иҷтимоии Дастгоҳи иҷроияи Президент
56.	Ба хоҳири рушди минбаъдаи фаъолияти ҳуқуқҷодкунӣ Консепсияи сиёсати ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон омода ва пешниҳод карда шавад	Моҳи феврари соли 2017	Вазорати адлия, Прокуратураи генералӣ, Маркази миллии конунгузорӣ, Академияи илмҳо, Донишгоҳи миллий	Раёсатҳои ҳуқуқ, кафолатҳои ҳуқуқи инсонии Дастгоҳи иҷроияи Президент
57.	Ба пешбарии номзадҳо ба вазифаи судья ва омӯзиши шахсияти онҳо таваҷҷуҳи ҷиддӣ зоҳиргардида, ба ин вазифа ҳуқуқшиносони дорой дониши хуби назариявӣ ва таҷрибаи кофии касбӣ пешниҳод карда шавад	ДОИМӢ бо пешниҳоди ҳисоботи хармоҳа ба ДиПҚТ	Суди Олӣ ва Суди Олии иқтисодӣ	Бахши Ёрдамчии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои кадрҳо
58.	Бо дарназардошти таҷрибаи пешқадам механизми самаранокии иҷроии қарорҳои судӣ ва андешидани чораҳои ҷиҳати таъмини фаъолияти иҷроияи суд пешниҳод карда шавад	ДОИМӢ бо пешниҳоди ҳисоботи хармоҳа ба ДиПҚТ	Вазорати адлия, Суди Олӣ, Суди Олии иқтисодӣ, Прокуратураи генералӣ	Бахши Ёрдамчии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои ҳуқуқӣ, Раёсати ҳуқуқи Дастгоҳи иҷроияи Президент
59.	Бо мақсади баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии аҳоли, корҳои фаҳмондадиҳӣ дар байни аҳоли густариш дода шавад	ДОИМӢ бо пешниҳоди ҳисоботи хармоҳа ба ДиПҚТ	Вазоратҳои адлия, маориф ва илм, корҳои дохилӣ, Прокуратураи генералӣ, Суди Олӣ, Суди Олии иқтисодӣ, Кумитаи телевизион ва радио, Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон, Академияи илмҳо, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ	Раёсатҳои ҳуқуқ, муҳофизат ва тартиботи ҳуқуқӣ, кафолатҳои ҳуқуқи инсон, илму маърифат, қор бо мақомоти идоракунии маҳали Дастгоҳи иҷроияи Президент

60.	Ба барномаҳои муассисаҳои таълимӣ омӯзиши ҳатмии Конститутсия ва қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи танзими анъана ива ҷашну маросимҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон" ва "Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд" ворид карда шавад.	Моҳи июли соли 2017	Вазорати маориф ва илм, адлия	раёсатҳои илму маърифат, ҳуқуқи Дастгоҳи иҷроияи Президент
61.	Ҷиноятҳои хусусияти коррупсионидошта пешгирии гардида, мубориза бо ин зухуроти номатлуб дар ҷомеа, махсусан дар сохтору мақомоти идорақунӣ пурзӯр карда шавад	ДОИМӢ бо пешниҳоди ҳисоботи хармоҳа ба ДиПҚТ	Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия, Палатаи ҳисоб, Прокуратураи генералӣ, Суди Олӣ, Кумитаи давлатии идораи замин ва геодезӣ, вазоратҳои тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳоли, адлия, мудофия, Кумитаи оид ба қорҳои дин, танзими анъана ва Ҷашну маросимҳои миллий	Раёсатҳои мудофия ва тартиботи ҳуқуқӣ, ҳуқуқ, илму маърифат, рушди иҷтимоӣ, кишоварзӣ ва ҳифзи муҳити зист, шуъбаи дин, танзими анъана ва Ҷашну маросимҳои Дастгоҳи иҷроияи Президент
62.	Ҷиҳати дар қонунгузорӣ пешбинӣ намудани салоҳияти Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия оид ба мустақилона гузаронидани санҷиши масъалаҳои вобаста ба андоз, ҷаъолияти бонкҳои давлатӣ ва дигар ташкилоти қарзӣ дар қисми хизматрасонии маблағҳои буҷетӣ, фондҳо ва қарзи давлатӣ лоиҳаҳои санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ пешниҳод карда шавад	Моҳи феврالی соли 2017	Вазоратҳои адлия, молия, Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия	Раёсатҳои мудофия ва тартиботи ҳуқуқӣ, ҳуқуқ, молияи Дастгоҳи иҷроияи Президент
63.	Мубориза бар зидди воридшавии маводи муҳаддир, таҳкими ҳамкориҳои байни мақомот ва ҳамгирии ҷаъолияти мақомоти Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақомоти ҳифзи ҳуқуқи давлатҳои хориҷӣ дар ин самт тақвият дода шавад	ДОИМӢ бо пешниҳоди ҳисоботи хармоҳа ба ДиПҚТ	Агентии назорати маводи нашъаовар, Прокуратураи генералӣ, Вазорати қорҳои дохилӣ, Кумитаи давлатии амнияти миллий, Хадамоти гумрук	Раёсатҳои мудофия ва тартиботи ҳуқуқӣ ва ҳуқуқи Дастгоҳи иҷроияи Президент
64.	Мубориза бар зидди ҷиноятқорӣ, хусусан ҷиноятҳои экстремистиву террористӣ ва дигар ҷиноятҳои фаромиллӣ, пешгирии шомилшавии ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои тундгаро пурзӯр карда шуда, амнияти тартиботи ҳуқуқӣ, мустаҳкам намудани сарҳади давлатӣ ва иқтисоди мудофиявии мамлакат таъмин карда шавад	ДОИМӢ бо пешниҳоди ҳисоботи хармоҳа ба ДиПҚТ	Прокуратураи генералӣ, вазоратҳои қорҳои дохилӣ, мудофия, маориф ва илм, Кумитаи давлатии амнияти миллий, кумитаҳои ҷавонон, варзиш ва сайёҳӣ, қор бо занон ва оила, агентҳои назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия, назорати маводи нашъаовар	Раёсатҳои мудофия ва тартиботи ҳуқуқӣ, илму маърифати Дастгоҳи иҷроияи Президент

65.	Сиёсати "дарҳои кушода" бо кишварҳои дунё бар пояи баробарӣ ва эҳтироми ҳамдигар идома ва густариш дода шавад	ДОИМӢ бо пешниҳоди ҳисоботи ҳармоҳа ба ДиПҚТ	Вазорати корҳои хориҷӣ	Раёсати робитаҳои хориҷии Дастгоҳи иҷроияи Президент
66.	Бо кишварҳои ҷаҳон, созмонҳои байналмилалӣ минтақавӣ, аз ҷумла ниҳодҳои молиявӣ ҳамкориҳои судманд ба роҳ монда шавад	ДОИМӢ бо пешниҳоди ҳисоботи ҳармоҳа ба ДиПҚТ	Вазорати корҳои хориҷӣ, Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ	Раёсатҳои робитаҳои хориҷӣ, банақшагирии стратегӣ ва ислоҳоти Дастгоҳи иҷроияи Президент
67.	Ҷиҳати ҳифзи манфиатҳои милли дар арсаи байналмилалӣ, фароҳам овардани шароити мусоиди берунӣ барои рушди устувори мамлакат ва мусоидат ба таҳкими пояҳои истиқлолу соҳибхӯрии иқдомҳои нав ва самарабахш роҳандозӣ карда шавад	ДОИМӢ бо пешниҳоди ҳисоботи ҳармоҳа ба ДиПҚТ	Вазорати корҳои хориҷӣ	Раёсати робитаҳои хориҷии Дастгоҳи иҷроияи Президент
68.	Бо мамлакатҳои ҳамҷавор бо истифода аз роҳҳои сиёсӣ дипломатӣ, савно талоши пайвасти ҷиҳати ҳалли саривақтии масоили мубрами минтақа ва мусоидат ба эҷоди фазои эътимоду амнияти кишвар муносибатҳои неки ҳамсоягӣ таҳким дода шавад	ДОИМӢ бо пешниҳоди ҳисоботи ҳармоҳа ба ДиПҚТ	Вазорати корҳои хориҷӣ	Раёсати робитаҳои хориҷии Дастгоҳи иҷроияи Президент
69.	Ҷиҳати мусоидат ба амалӣ намудани қатъномаи Маҷмаи Умумии Созмони Милалӣ Муттаҳид доир ба "Даҳсолаи байналмилалӣ амал "Об барои рушди устувор", солҳои 2018-2028" пайгириро ва доимӣ чораҷӯӣ карда шавад	ДОИМӢ бо пешниҳоди ҳисоботи ҳармоҳа ба ДиПҚТ	Вазорату идораҳо, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ	Раёсати робитаҳои хориҷии Дастгоҳи иҷроияи Президент